

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМИЙ

ба кори диссертационии Искандари Чумахон дар мавзуи «Таҳқики баъзе синфҳои муодилаҳои интегро-дифференсиалий бо нуктаи рости барзиёд сингулярий» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои физикаю математика аз рӯйи ихтисоси 01.01.02 – Муодилаҳои дифференсиалий, системаҳои динамикӣ ва идоракунии оптималӣ

Дар диссертасияи илмии Искандари Чумахон масъалаи ҳалшавандагии як синфи муодилаҳои интегро-дифференсиалии тартиби якум ва як синфи муодилаҳои интегро-дифференсиалии тартиби п-ум бо ядроҳои барзиёд сингулярий мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар он масъалаҳои зерин ҳал гардидаанд:

- тасвири интегралии ҳал барои муодилаи интегро-дифференсиалии тартиби якуми моделӣ бо ядрои барзиёд сингулярии

$$D_x^\beta y + Ay - \int_x^b \frac{B}{(b-t)^\beta} y(t) dt = f(x),$$

ба даст оварда шудааст;

- тасвири интегралии ҳал барои муодилаи интегро-дифференсиалии тартиби якуми ғайримоделӣ бо ядрои барзиёд сингулярии

$$D_x^\beta y + A(x)y - \int_x^b \frac{B(x,t)}{(b-t)^\beta} y(t) dt = f(x),$$

ба воситаи резолвентай муодилаи интегралии намуди Волтерраи мувоғикоянда, ба даст оварда шудааст;

- масъалаи Коши барои муодилаи интегро-дифференсиалии тартиби якуми моделӣ бо ядрои барзиёд сингулярий, таҳкиқ карда шудааст;
- масъалаи намуди Коши барои муодилаи интегро-дифференсиалии тартиби якуми моделӣ бо ядрои барзиёд сингулярий, таҳкиқ карда шудааст;
- тасвири интегралии ҳал барои муодилаи интегро-дифференсиалии тартиби п-уми моделӣ бо ядрои барзиёд сингулярии

$$P_M^n(D_x^\beta) y - \int_x^b \frac{B}{(b-t)^\beta} P_N^m(D_t^\beta) y(t) dt = f(x),$$

ба даст оварда шудааст;

- тасвири интегралии ҳал барои муодилаи интегро-дифференсиалии тартиби п-уми ғайримоделӣ бо ядрои барзиёд сингулярии

$$P_M^n \left(D_x^\beta \right) y - \int\limits_x^b \frac{B(x,t)}{(b-t)^\beta} P_N^m \left(D_t^\beta \right) y(t) dt = f(x),$$

ба воситаи резолвентай муодилаи интегралии намуди Волтерраи мувофиқоянда, ба даст оварда шудааст;

- маъзалаи намуди Коши барои муодилаи интегро-дифференсиалии тартиби п-уми моделӣ бо ядрои барзиёд сингулярий, таҳқиқ карда шудааст.

Ба омӯзиши муодилаҳои интегралӣ ва интегро-дифференсиалиӣ бо ядроҳои сингулярии намудашон гуногун корҳои илмии олимони зиёд баҳшида шудааст, ки ба онҳо унвонҷу дар қисмати аввали диссертатсия истиноҳи муфассал медиҳад.

Қайд менамоем, ки аввалин бор муодилаҳои интегралӣ бо ядроҳои сингулярий ва барзиёд сингулярий дар монографияи илмии Н. Раҷабов бо номи «Интегральные уравнения типа Вольтерра с фиксированными граничными и внутренними сингулярными ядрами и их приложения» чопи соли 2007, ба таври муфассал таҳқиқ гардида буд.

Методикаи дар ин монография коркардшуда, дар диссертатсияи илмии Искандари Чумахон барои таҳқиқи муодилаҳои интегро-дифференсиалиӣ бо ядрои барзиёд сингулярий, татбиқ карда шудааст.

Оид ба ҳалшавандагии ин синфи муодилаҳои интегро-дифференсиалиӣ дар диссертатсия тасдиқотҳои мувофиқ дар шакли теоремаҳо оварда шудааст, ки онҳо бо исботҳои даккини математикий, асоснок карда шудаанд.

Яке аз муҳиммиятҳои асосии натиҷаҳои таҳқиқоти Искандари Чумахон дар он мебошад, ки имконият фароҳам меорад, то муодилаҳои интегро-дифференсиалиӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ ва бо ядроҳои барзиёд сингулярий таҳқиқ карда шаванд.

Аз рӯи натиҷаҳои бадастовардашуда муаллифи диссертатсия 13 маводи илмиро ба чоп расонидааст, ки аз онҳо 6-тояш дар журналҳои тақризшавандай аз тарафи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшаванда, ба чоп расонида шудааст. Як мақолаи илмӣ дар дар журнали ба рӯйхати SCOPUS дохилшаванда ба чоп расонида шудааст.

Қайд намудан зарур аст, ки натиҷаҳои илмӣ ва хулосаҳои дар диссертатсия бадастовардашуда; асоснок ва этиборнок мебошанд.

Диссертатсияи аз тарафи Искандари Чумахон таълифгардида дар мавзуи «Таҳқиқи баъзе синфҳои муодилаҳои интегро-дифференсиалиӣ бо нуктаи рости

барзиёд сингулярий» ба ҳамаи талаботҳои аз тарафи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашташуда, ҷавобгу мебошад ва ҳуди Искандари Ҷумахон ҳамчун мутахассиси баркамолрасида месазад, сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика аз рӯйи ихтисоси 01.01.02 – Муодилаҳои дифференсиалий, системаҳои динамикӣ ва идоракунии оптималий, гардонида шавад.

Роҳбари илмӣ:

доктор илмҳои физика ва
математика, дотсент



Зарифзода С.К.

Имзои С.К. Зарифзодаро тасдиқ менамоям.

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси ДМТ Э.Ш. Тавқиев



27.06.2024.